

**САҲМИ АБДУЛАҲАД  
КАҲҲОРОВ ДАР РУШДИ  
ШАБАКАҲОИ БОЙГОНӢ ДАР  
ТОЧИКИСТОН**

**ВКЛАД АБДУЛАҲАДА  
КАҲҲОРОВА В РАЗВИТИЕ  
АРХИВНОЙ СЕТИ В  
ТАДЖИКИСТАНЕ**

**ABDULAHAD KAKHOROV'S  
CONTRIBUTION INTO THE  
DEVELOPMENT OF ARCHIVAL  
SET IN TAJIKISTAN**

**Ҷӯраева Маҳбуба Амоновна**, унвончӯи кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики МДТ «ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров» (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

**Джураева Махбуба Амоновна**, соискатель кафедры истории таджикского народа ГОУ «ХГУ имени акад. Б. Гафурова» (Таджикистан, Хуҷанд)

*Juraeva Mahbuba Amonovna, applicant of the department of the history of the Tajik nation under the SEI "KhSU named after acad. B. Gafurov" (Tajikistan, Khujand)*

**E-mail:** tochiboeva.mahbu@mail.ru

**Вожаҳои калидӣ:** бойгонӣ, бойгонии шаҳсӣ, ҳазина, мактуб, архивист, корманди илмӣ

Дар мақола ҳаёт ва фаъолияти арбоби намоёни ҳизбио давлатӣ, сиёсатмадори бозаковату хирадманд Абдулаҳад Каҳҳоров, саҳми ў дар рушди бойгонии ҷумҳурӣ ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. Қайд карда мешавад, ки Абдулаҳад Каҳҳоров дар тӯли фаъолияти меҳнатии худ вазифаҳои пурмасъулиятиро бар ўҳда дошт. Аз соли 1973 ба нафақа баромада, солҳои 1974-1984 вазифаи сардори Сарраёсати бойгонии назди Шӯрои Вазирони ҶШС Тоҷикистонро ба зимма дошт. Абдулаҳад Каҳҳоров ҳамчун сарвари идораи Бойгонии марказии давлатӣ тавонист, ки дар як муддати кӯтоҳ ҳама бойгониҳои вилоятӣ, ноҳиявӣ ва байниидоравиро бо биноҳои науҷа маводи зарурӣ таҷҳизонад. Саҳми ў дар рушди шабакаҳои бойгонӣ ва гани гардонидани ҳазинаи бойгонии ҷумҳурӣ бузург аст.

**Ключевые слова:** архив, личный архив, письмо, архивист, научный сотрудник

В статье рассматривается жизнь и деятельность видного таджикско-государственного деятеля, мудрого политика Абдулаҳада Каҳҳорова, его вклад в развитие архивов республики. Отмечается, что Абдулаҳад Каҳҳоров на протяжении всей своей трудовой деятельности занимал ответственные должности, даже после выхода на пенсию с 1973 года, в 1974-1984 годах возглавил Главное архивное управление при Совете министров Таджикской ССР. Подчеркивается, что именно по инициативе Абдулаҳада Каҳҳорова были построены новые здания областных, городских, районных и межведомственных архивов, которые были обеспечены необходимым оборудованием и материалами., что способствовало развитию архивного дела и обогащению архивного фонда республики.

**Key words:** archive, personal archive, letter, archivist, researcher

The article dwells on a prominent Tajik and Soviet party, state and political figure Abdulahad Kakharov's life and work and his contribution into the development of archives in the republic. It is noted that Abdulahad Kakharov has held responsible positions throughout his career. Into the bargain, since 1973, in 1974-1984 he served as head of the main archive department under the council of ministers of the Tajik Soviet Socialist Republic. At the initiative of Abdulahad Kakharov new buildings were built for almost all regional, city, district and interdepartmental archives and they were provided with the necessary equipment and materials. He made a great contribution into the development of archives and the enrichment of the archival fund of the republic.

Бузургдоши номи абармардони миллати тоҷик боиси ифтихору сарбаландии ҳар яке аз моява василаи муҳими тарбияи насли наврас ва ҷавонон аст. Ин амали нек ва хайру савоб буда, ба таҳқими ҳисси ва ҳудшиносию ҳудогоҳии миллат мусоидат менамояд. Бале, агар мо ба гузаштаи ҳуд бо эҳтиром ва сипос нанигарем, наслҳои оянда ба мо ҳам ҳамин хел рафтор хоҳанд кард.

Яке аз ҳамин қабил абармардҳое, ки солҳои тӯлонӣ сарварии мамлакатро бар дӯши ҳуд дошта, дар рушду нумуи Тоҷикистон ҳиссаи арзанда гузаштааст, собиқ Раиси Шӯрои вазирони ҶШС Тоҷикистон Абдулаҳад Каҳҳоров мебошад.

Ходими намоёни ҳизбио давлатӣ, сиёсатмадори бозаковату хирадманд ва фарди нотакорӣ Абдулаҳад Каҳҳоров 17 апрели соли 1913 дар маҳаллаи Арабхонаи шаҳри Конибодом дар оилаи косиб ба дунё омадааст. Ўзғултети таъриху филологияи Донишкадаи давлатии педагогии шаҳри Ленинобод ба номи С.М. Кировро (холо ДДХ ба номи академик Бобоҷон

Фафуров) бо ихтисоси таърих бомуваффақият ба итмом расонида, соли 1956 курси яксолай азнатвайёркуни кормандони роҳбарикунандай хизбиро дар назди КМ ҲҚИШ дар шаҳри Москав хатм намудааст.

Фаъолияти меҳнатии Абдулаҳад Қаххоров соли 1930 ҳамчун нозири шўйбаи меҳнатии округи Кўқанд оғоз гардида, баъдан дар вазифаҳои раиси Кумитаи иттифоқи касабаи соҳтмончиёни шаҳри Конибодом, солҳои 1934-1937 Раиси кумитаи иттифоқи касабаи Комбинати консервабарории шаҳри Конибодом ва аз соли 1938 то соли 1942 мудири шўйбаи тарғиботи ташвиқотии Кумитаи ҳизбии ноҳияи Панҷакент ва муҳаррири рӯзномаи ноҳиявии «Коммунисти Панҷакент» фаъолият намудааст.

Пас аз чанд муддат дар сафи Қуваҳои Мусаллаҳи Иттиҳоди Шўравӣ ҳамчун комиссари баталёни алоҳидай тирандозӣ хизмат карда, баъдан дар вазифаҳои ҷонишини мудири Шульбаи тарғиботи ташвиқотии Кумитаи ҳизби коммунистии вилояти Ленинобод ва солҳои 1943-1947 котиби аввали Кумитаи ҳизби коммунистии ноҳияи Колхозчиён ва ноҳияи Нов (ҳоло Спитамен) солҳои 1947-1955 котиб ва котиби дуюми Кумитаи ҳизбии вилояти Ленинобод, раиси Кумитаи иҷроияи Шўрои Вазирон ва раиси Кумитаи банақшагирии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 1961-1973 Раиси Шўрои Вазирон ва ҳамзамон вазiri корҳои хориҷии Тоҷикистон сарбаландона фаъолият намудааст.

Соли 1973 ба нафақа баромада, солҳои 1974-1984 вазифаи сардори Сарраёсати бойгонии назди Шўрои Вазирони ҶШС Тоҷикистонро ба зимма дошт [3,с.11].

Роҷеъ ба кору рӯзгори ин марди донишманд арбоби сиёсию ҷамъиятии кишвар донишмандони тоҷик китобу мақолаҳои зиёде таълиф ва интишор шудаанд. Инчунин, дар Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон фонди шаҳсии Абдулаҳад Қаххоров таҳти рақами 1938 ҷамъ оварда шудааст.

Дар фонди мазкур ҳуҷҷатҳои шаҳсӣ, мақолаҳо, мактубҳо ва дигар ҳуҷҷатҳо доир ба ҳаёт ва фаъолияти Абдулаҳад Қаххоров хифз карда мешаванд. Фонди мазкур, яъне фонди №1938 барои муҳаққиқон пурарзиш буда, маводи нодири таърихи дастрас намудан мумкин аст.

Бояд қайд кард, ки Абдулаҳад Қаххоров сарвари соҳибқалам, фарҳангдӯст ва адаби соҳибзавқ ба ҳисоб мерафт. Шоҳиди ин гуфтаҳо асарҳои зиёди публисистӣ ва сафарномаҳои ӯст. Ӯ бо таҳаллуси «Туробӣ» шеърҳои зиёд низ эҷод кардааст.

Абдулаҳад Қаххоров аз соли 1973 нафақаҳури шаҳсии дараҷаи умумииттифоқӣ буда, ҳамзамон солҳои 1974-1984 сардори Сарраёсати бойгонии(архивии) назди Шўрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон буданд. Маҳз дар давраи роҳбарии ӯ кори Бойгонии марказии давлатии Тоҷикистон ба куллӣ тағиیر ёфт. Дар давраи дар вазифаи сардори Раёсати бойгонии назди Шўрои Вазирони Тоҷикистон фаъолияти бурданаш бо саъю қушиш ва заҳматҳои бевоситай Абдулаҳад Қаххоров дар ҷумҳурий 18 бойгонии давлатии ноҳиявӣ ташкил карда шуд. Яке аз корҳои шоёни ӯ дар ин ҷода дар он буд, ки ба фондҳои шаҳсии иштирокчиёни фаъоли пойдор кардани Ҳокимияти Шўравӣ ва соҳтмони давраи навин дар Тоҷикистон, иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ, ҳодимони илм, санъат, адабиёт, ҷамъияти таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дода шуд. Абдулаҳад Қаххоров дар ин вазифаи нав корро аз ҳуҷҷатгузорию дастраси омма гардонидани маводи бойгониҳо оғоз мекунад. Абдулаҳад Қаххоров дар маҷлиси машваратии кормандони соҳаи бойгонии давлатии Тоҷикистон суханронӣ намуда, аз ҷумла қайд карда буд, ки аз беэтиноии роҳбарони бойгониҳои давлатии ҷумҳуриявӣ ва ҳам дар маҳаллҳо санаду ҳуҷҷатҳои солҳои 20-30 қарib аз байн рафтаанд. Ба қадри ҳуҷҷати нодир намерасиданд, ҳеч эҳсос намекарданд, ки ҳуҷҷатҳои муҳим таърихи фанонашаванд ва ободии миллатанд. Ҳушбахтона, ҳоло бисёр ҳуҷҷатҳои он солҳо дар дasti собиқадорон, кӯҳансолон, равшанфирон, хонадони омӯзгорон, роҳбарони шаҳру ноҳия мағҳузанд. Таъхир накарда ба назди онҳо раведу ҳудро шиносонед, дилашонро ёбеду он асноди муҳимро ба бойгонии марказӣ ё маҳаллӣ оваред. Ҳуҷҷати кориатонро ба мулоқотгоҳи пирони хирад табдил дихед. Бо ҳусни адаб сари як пиёла чой метавонед дили онҳоро гарм карда, санаду ҳуҷҷате ёбед. Ҳамеша ба ҳуд савол дихед, ки баъди даҳ солу бист сол нақши ҷомеаи кунуниро аз киҳо ва аз кучо мечӯем? Форигболии имрӯза бар зарари фардост [2].

Ин муроҷиат ва маслиҳати дилсӯзона ва хирадмандонаи Абдулаҳад Қаххоров ба иштирокчиёни маҷлиси машваратии коркунони бойгонии давлатии ҷумҳуриявӣ як такони бузурге дар раванди минбаъдаи самаранокии кори онҳо гардид. Баъзе нақшаҳо ва роҳҳои ояндаи инкишофи вазъи бойгониҳои давлатиро Абдулаҳад Қаххоров дар бисёр мақолаву асарҳои хеш иброз намудааст.

Дар мақолаи «Архивҳои давлатии ҶШС Тоҷикистон», ки он ба қалами Абдулаҳад Қаҳҳоров мансуб аст, чанд маводи тозае аз рушду инкишофи корҳои бойгонӣ дар ҷумҳурий оварда мешавад. Дар он зикр мегардад, ки дар ҷумҳурий Архиви марказии давлатии (АМД) ҶШС Тоҷикистон, Архиви марказии давлатии ҳуҷҷатҳои кинофотофони ҶШС Тоҷикистон, 8 филиали АМД дар шаҳрҳои Ленинобод (ҳоло Ҳучанд), Қӯргонтиппа, Орҷоникидзеобод (ҳоло Ваҳдат), Қӯлоб, Конибодом, Үротеппа (ҳоло Истаравшан), Ғарм, Ҳисор, Архиви давлатии Вилояти автономии Бадаҳшони Қӯҳӣ, архиви шаҳрии Исфара, Панҷакент ва 18 архиви давлатии ноҳиявӣ амал мекунад. Дар архивҳои номбаршуда тамоми ҳуҷҷатҳои муассисаҳо, ташкилотҳо ва корхонаҳои Тоҷикистон, ҳуҷҷатҳои то давраи шӯравӣ ва ҳам баъди инқилобӣ маҳфуз аст. Онҳо воқеаҳо ва рӯйдодҳои таърихири аз солҳои 60-уми асри XIX то рӯзҳои моро дарбар мегиранд ва оид ба таърихи дигаргунҳои инқилобӣ, ки дар солҳои Ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистон ба вучуд омадаанд, манбаи асосӣ мебошанд [3,с.14].

Як ҳусусияти дигари фаъолияти меҳнатии Абдулаҳад Қаҳҳоров дар он зоҳир мегардид, ки дар кучое корро оғоз карданӣ шавад, аввалан аз бехтар кардани шароити корӣ ва ташкилий сар мекард. Аз хотираҳои сабқадорони соҳаи бойгонии Тоҷикистон, ба монанди Н.М.Морозов, Н.Зоҳидов, Н.З.Тарсакова, С.Маҳкамов, И.А.Ақрамов, Л.Қ.Гармакова, М.М.Бозорбоева маълум мешавад, ки маҳз сарвари Архиви марказии давлатии Тоҷикистон А.Қаҳҳоров барои бехтар кардани шароити кору фаъолияти кормандони архив корҳои зиёдеро анҷом додаст. Гуфтаҳои чанд нафари онҳо далели заҳмату хизматҳои Абдулаҳад Қаҳҳоров дар рушди кори архив дар Тоҷикистон мебошад.

Николай Михайлович Морозов, Корманди хизматнишондодаи маданияти Тоҷикистон, собиқ сардори Архиви давлатии вилояти Суғд иброз намудааст, ки худи дар соли 1974 сарварии Раёсати бойгонии назди Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ўҳда гирифтани Абдулаҳад Қаҳҳоров барин шахси ниҳоят хирадманду донишманд як воқеаи фараҳбахше барои мо кормандони соҳаи бойгонӣ гардида буд. Абдулаҳад Қаҳҳоров кори худро дар ин соҳа аз ҷамъ овардани ҳуҷҷатҳои нодире, ки дар маҳалҳо дар ҳолати бади парокандавӣ маҳфуз буд, сар кард. Бо ин мақсад гурӯҳи мутахассисон, шахсони барӯманд ва машҳури маҳаллҳоро ба ин кори ҳайр сафарбар кард. Аз ҷумла, Майрам Маликовна Бозорбоеваро, ки дар гузашта дар корҳои масъули давлатӣ кор карда буд ва дар байни мардум эътибори баланд дошт, оид ба ҷамъ кардани фонди шаҳсии олимони маъруфи ҷумҳурий шахси масъул таъян намуд. Дар ҳақиқат бо сарварии ин зани ташкилотчӣ ва донандай мөҳири кори худ корҳои зиёдро ба анҷом расонида шуд. Се маҷмӯаи китобҳо дар заминаи он фонди шаҳсии бойгонии давлатӣ аз тарафи Майрам Маликовна таълиф карда шуд.

Шамсиддин Зоҳидов, Корманди шоистаи Тоҷикистон, Аълоҷии бойгонишиносии ИҶШС, собиқ директори филиали Бойгонии марказии ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Конибодом чунин накл менамояд, ки «соли 1976 буд. Моро раиси Бойгонии марказии давлатии Тоҷикистон Абдулаҳад Қаҳҳоров дар утоқи кориаш қабул кард. Сабаби имрӯза даъват намудани Шумо дар он аст, ки вазъи имрӯзai бойгонии Тоҷикистон ба кормандони соҳа маълум аст. Мо бояд корро аз бехтар кардани бойгониҳои вилоятӣ, шаҳрию ноҳиявӣ сар қунем. Аз ин лиҳоз, ман ният дорам, ки аввалан ба кори бойгонӣ мутахассисони соҳа ва ё муарриҳони касбиро ҷалб қунам. Шумо, ки муарриҳед, албатта бойгонӣ ва вазифаи ходимони он маълумот доред. Медонед, таърихи ҳар як ҳалқро чӣ зинда медорад? Бойгонии он ҳалқ. Бале, дар ҳақиқат ҳамин тавр аст. Ба бойгонӣ бештар қиҳо муроҷиат мекунанд? Корафтодаҳои таърихи миллат: олимону адібон, орифону омӯзгорон, раисону роҳбарон, рӯзноманигорон ва пайшиносон барои муайян ва муқаррар соҳтани ному нишони аҷодӣ, шаҳсият ва фаъолияти фарде, таърихи ҳукуматҳо, соҳтмони иншооти азим, ёддошти шаҳсҳои нотакрор ва омӯхтани ҳуҷҷату маводи таъсиси мактабе ба бойгонӣ рӯ меоранд. Вазифаи ману шумо аз он иборат аст, ки ба онҳо дасти мадад дароз қунем. Бикӯшем, ки таърихи миллат бегазанд бимонад» [6].

Дар Бойгонии Конибодом, ки яке аз фанитарин бойгониҳои Тоҷикистон буда, дар он 65102 ҷузъи ҳуҷҷатҳои 203 муассисаи таърихиҷо ҷамъиятӣ, корхонаю созмонҳо ва колхозу совхозҳои Конибодому Исфара ва Ашт нигоҳ дошта мешуд, кор осон набуд. Ҷузъи ҳуҷҷатҳо сол аз сол меафузуд. Бо дасту дили гарм ба иҷрои вазифаҳои аз тарафи сардори Раёсати бойгонии давлатии Тоҷикистон Абдулаҳад Қаҳҳоров, ки ба ман ҳини сӯҳбат дастур дода буданд, миёнро маҳкам бастам. Барои эътимоди шаҳси бароям табаррукро ба ҷо овардан ба ман лозим омад, ки шабу рӯз заҳмат қашам [5].

Абдулаҳад Қаҳҳоров дар ҳар маҷлиси бойгонии марказӣ таъқид мекард, ки ба нашри китоби ҳуҷҷатҳои эътибори маҳсус диханд. Аз ҷумла, соли 1983 дурбинона ба Шамсиддин Зоҳидов гуфта буд, ки Мулло Шамсиддин, соли оянда, яъне соли 1984 ба Ғалабаи мо аз болои фашизм

40 сол пур мешавад. Таърихи Ҷанги Бузурги Ватанӣ ҳанӯз саҳифаҳои нонавиштаи худро дорад. Сарнавишт ва корнамоии сарбозонро дар бойгониҳои низомӣ ва майдонҳои набард ҳанӯз мукаммал наомӯхтаанд. Шоҳидони роҳи озодӣ, фарзандони фидоии Ватан набояд аз хотирҳо зудуда шаванд. Масалан, агар ному насаби ҷавонеро, ки аз Конибодом ба набардгоҳҳо рафта, дар ҳифзи Ватан синасипаркунон ҷон додаанд, тартиб дихеду интишор гардонед, мардум ба қадри чунин некӣ мерасанд. Ш.Зоҳидов бо гузашти вақт ин фармоши Абдулаҳад Қаҳхоровро ба ҷо овард. Ин дастрончи ў аввал бо номи «Саҳми Конибодомиҳо дар ғалабаи ҳалқҳои шӯравӣ дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ» ва баъд бо номи «Таърихномаи шаҳидон» соли 1990 аз ҷоп баромад. Китоб ба 45- солагии Ғалабаи ҳалқҳои шӯравӣ бар Олмони фашистӣ бахшида шудааст.

Китоби «Таърихномаи шаҳидон», ки ҳидояткунандааш А.Қаҳхоров буд, ки бо дастирии Ҳукумати шаҳри Конибодом рӯйи ҷоп расидааст.

Мураттиби китоб Ш.Зоҳидов аз ҳӯҷҷатҳои сершумори бойгонӣ ва маълумоти Комиссариати ҳарбии шаҳри Конибодом ному насаби се ҳазор нафар конибодомиёнро, ки дар қишварҳои мухталиф барои ғалаба ҷон нисор кардаанд, муайян намудааст.

Абдулаҳад Қаҳхоров ҳамчун сарвари идораи Бойгонии давлатӣ тавонист, ки дар як муддати кӯтоҳ ҳамаи бойгониҳои вилоятӣ, нохиявӣ ва байнниidoraviro бо биноҳову маводҳои зарурӣ таҷхизонад. Соли 1982 корманди ҷавони идораи бойгонии шаҳри Ҳучанд Ҳафиза Ваҳҳобова бо мақсади дар яке аз ҳавлиҳои ба фалокат дучор шуда, бойгонии шаҳриро созад, ба А.Қаҳхоров муроҷиат кард, то ин ки Ҳукумати шаҳри Ҳучанд иқдоми неки онҳоро дастирий намояд. Абдулаҳад Қаҳхоров ҳамоно ба раиси Комичроияи шаҳр Аминҷон Файзиматовиҷ Расулов занги телефонӣ карда, матлаби ҳешро иброз намуда дар як муддати кӯтоҳ бо ташабbusi X.Ваҳҳобова Идораи бойгонии шаҳрӣ қомат рост кард. Имрӯзҳо бойгонии шаҳри Ҳучанд дорои даҳҳо ҳазор парвандаю ҳӯҷҷатҳо аст, ки дар ҷумҳурий мақоми хоса дорад.

Абдулаҳад Қаҳхоров ҳар боре ки ҷаласаи Раёсати бойгонии назди Ҳукумати Тоҷикистонро даъват кунанд, аввалин дарҳосте, ки ба ҳозирон таъкид мекард, ҷумлаи зерин буд: «Бе ҳӯҷҷатҳои бойгонӣ таърихи ҳалқу миллат ва давлат вучуд надорад».

Ҳақ ба ҷониби ин марди ҳудшину ҳудоғоҳ ва бозаковат аст, ки бойгонӣ хотираи инсоният аст ва бидуни он ҳофизаи таъриҳӣ вучуд надорад. Зоро таърихи гузаштаи имрӯзаи худро ҳалқ маз ба воситаи бойгонӣ муайян карда метавонад. «Ҳӯҷҷатҳои бойгонӣ, - мегуфт Абдулаҳад Қаҳхоров, - шоҳидони безабони рӯйдоду ҳодисаҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва ҳаётӣ аҷдоди мо мебошанд»[5].

Дар муддати солҳои 1976-1984 дар аксари марказҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурий бойгониҳо ташкил карда шуданд. Инро мо дар мисоли идораҳои бойгонии Кӯлоб, Ғарм, Ғарҳор, Ишкошим, Истаравшан, Регар, Колхозобод, Данғара ва дигар ҷойҳо мушоҳида карда метавонем. Дар ҳамаи ин комёбииҳо саҳми Абдулаҳад Қаҳхоров хеле бузург аст. Мақсад ва мароми он қас ин буд, ки муносибати ғамхорона ба ҳӯҷҷатҳо – эҳтироми ҳалқи худро ба ҷо овардан аст, яъне таърихи имрӯзаро ба тамоми паҳлӯҳояш барои фидоиён нигоҳ доштан буд.

Гузашта ҷун оинаи ҳақиқат, баёнгари ҳодисаю воқеаҳо ва устодест, ки ба наслҳо сабақ медиҳад, онҳоро ба интиҳоби роҳи дурустӣ ҳаёт ҳидоят мекунад.

Бо қарори Раиси вақти вилояти Суғд ба муносибати 100- солагии зодрӯзи ин марди фидоӣ ва хирадпеша кӯчае дар шаҳри Ҳучанд ба номи Абдулаҳад Қаҳхоров номгузорӣ шуд. Ному кори ҷунин бузургмардон намиранда аст [6].

Зиндагиномаи Абдулаҳад Қаҳхоров – шаҳсияти маъруфи Тоҷикистон як мактаби ҳаёт, намунаи ибрат ва хизмати содиқона бар нафъи ҳалқу Вата наст.

Бо гузашти айём тамоми буду боҳт, пешравию комёбӣ ё камбудию норасоии зиндагӣ ба саҳифаи таъриҳи ворид мегардад, бойгониҳо бошанд, ганчу таъриҳанд ва ин ҳамаро дар худ нигоҳ медоранд. Бойгонӣ оинаи таъриҳ аст. Наслҳои ояндаи Тоҷикистони соҳибистиколол таърихи гузаштаву имрӯzaи ҳалқу ватанро маҳз аз ин ҳазинаи бебаҳо пайдо карда метавонанд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, мұхтарам Эмомали Рахмон дар пешгуфтори асари ниҳоят арзишмандашон “Тоҷикон дар оинаи таъриҳ” таъкид намуданд, ки “Мо ба гузашта ба хотираи парастиши соддалавҳонаи ниёғон не, балки барои тақвияти созандаги бузургдошти хотираи нахуст аҷдоди раҳқушои мо, ки дар дарозои таъриҳ ба иқдомҳои нав камар баста, ба дастовардҳои бузургу ғайри одди ноил гаштаанд.

Охир як сарчашмаи воқеии ҳудшиносии миллӣ, қабл аз ҳама бунёди давлати соҳибистиколол, ваҳдати миллӣ, рӯ оварданд ба гузаштаи пур ифтихор ва ҳифзи тамаддуну мероси фарҳангии ниёғон ва поси хотираи шаҳсиятҳои тавонову фарзандони бузурги миллӣ мебошад”[7,с.120].

Аз ин рӯ, соҳаи бойгонии қишвар пайваста талош менамоянд, ки ҳазинаи бебаҳои таърихи

халқу давлати худро беосеб нигоҳ дорад ва ба ояндагон пешниҳод намояд.

Дар ин самт бешубҳа хизматҳои содиконаи Абдулаҳад Қаҳҳоров бузург аст ва ў дар рушди шабакаҳои архивӣ дар Тоҷикистон ва ғанӣ гардонидани ҳазинаи онҳо бо ҳуҷҷатҳои нодир саҳми шоиста гузоштааст ва номи ў дар таърихи рушди архившиносии тоҷик бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст.

#### **ПАЙНАВИШТ:**

1. Алӣ, Бобоҷон. Қомуснигори мардумӣ/А.Бобоҷон//Ҷумҳурият.- 2002.- 1 августан
2. БМД ҶТ.-Ф.1938, Оп.1.
3. Гаффоров, У. Абдулаҳад Қаҳҳоров/ У.Гаффоров.- Душанбе:Адиб, 2009.- 368 с.
4. Қаҳҳоров, А. Архивҳои давлатии РСС Тоҷикистон/А.Қаҳҳоров// Энсиклопедияи Советии тоҷик.-Душанбе,1978, Ҷ.1.- С.251.
5. Муҳторов, А. Аврӯқи рангини таъриҳ/А.Муҳторов.-Душанбе:Деваштич, 2007.-398 с.
6. Нарзулло, Ҳ. Ному кори ў ҷовидонист/ Ҳ.Нарзулло//Садои мардум.-2013.-17 май
7. Раҳмон, Э.Тоҷикон дар оинаи таъриҳ/Э.Раҳмон.-Душанбе, Ирфон, 1997.-136 с.
8. Ҳасанов, А. Дӯсти накӯномам/А.Ҳасанов//Тоҷикистони советӣ.-1988.-19 апрел

#### **REFERENCES:**

1. Ali Bobojon. Popular encyclopedist / A.Bobojon // Republic. - 2002. - August 1.
2. Central State Archive of Tajikistan Republic. - F. 1938, Op.1.
3. Ghafforov, U. Abdulahad Kakhorov / U.Ghafforov. - Dushanbe: Man-of-Letters, 2009. - 368 p.
4. Kakhorov, A. State Archives of the Tajik SSR/A.Kakhorov//Tajik Soviet Encyclopedia. – Dushanbe, 1978: V.1.-P.251.
5. Mukhtorov, A. Colorful leaves of history / A.Mukhtorov. - Dushanbe: Devashtich, 2007. - 398 p.
6. Narzullo, H. His name and work are eternal // The Voice of people. - 2013. - May 17.
7. Rahman, E. Tajiks in the mirror of the history / E.Rahman. – Dushanbe: Cognition, 1997. - 136 p.
8. Hasanov, A. My infallible friend / A.Hasanov // Soviet Tajikistan. - 1988. April 19.